

**ХУЛОСАИ**  
**шурои диссертатсионии 6D.КОА-010-и назди Донишгоҳи миллии**  
**Тоҷикистон дар бораи дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз**  
**рӯйи ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикӣ**

Парвандай атестатсионии №\_\_\_\_\_  
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 19.06. 2025, №15

Барои сазовор донистани Сайдова Шаҳноза Икромидиновна, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои химия.

Диссертатсияи «Синтез, таҳқиқи аминокетонҳои 2,3-дигидробензо [β]тиоферӣ ва 1-тиохроманий» аз рӯйи ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикӣ ба ҳимоя 10.04.2025 қабул карда шуд, протоколи №08 аз шурои диссертатсионии 6D.КОА-010-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 734025, ҳиёбони Рӯдакӣ, 17, аз 19-январи соли 2022, № 27 шуд.

Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Сайдова Шаҳноза Икромидиновна соли 1990 таваллуд шудааст. Соли 2016 ба шуъбаи рӯзонаи аспирантураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, соли 2020 онро ҳатм намудааст. Аз соли 2022 то ҳол дар Институти илмию таҳқиқотии ДМТ дар вазифаи ҳодими илмӣ фаъолият менамояд.

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Химияи глитсерин»-и ба номи д.и.хим., профессор, узви вобастаи АМИТ Кимсанов Б.Ҳ., назди Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои химия, муовини ректор оид ба корҳои илмии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, профессор Раҷабзода Сироҷиддин Иқром мебошад.

Муқарризони расмӣ:

1. Раҳмонов Раҳмон Оҳонович – доктори илмҳои химия, муовини директори Институти химияи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

2. Муродзода Диловар Сайфулло – номзади илмҳои химия, декани факултети илмҳои табиии Донишгоҳи Славянни Россия ва Тоҷикистон, ба диссертатсия тақризи мусбат доданд.

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ш. Душанбе дар хуносай мусбати додашудаи худ, ки аз тарафи муқарриз, номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи химия Валиев Раҳматулло имзо шудааст қайд шуд, ки кори диссертатсионии Сайдова Шаҳноза Икромидиновна аз рӯйи мазмун, ҳаҷм масъалагузорӣ, муҳокимарониҳо ва хуносахо кори комилан баанҷомрасида буда, ҷавобгӯй ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарои Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 тасдиқ гардида, барои рисолаҳои номзадӣ пешниҳод шудааст, мувофиқат мекунад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ мебошад. Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ 13 интишори илмӣ аз ҷумла оид ба мавзуи диссертатсия 4 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванда ҷопшуҳда дорад.

Номгӯйи муҳимтарин корҳои илмии моҳияти диссертатсияро инъикоскунанда ба таври зайл аст:

[1-М]. Саидова, Ш.И. β-Аминокетоны 2,3-дигидробензо[β]тиофенов и 1-тиохроманов. / К.Х.Хайдаров, Р. Усманов, У.Р. Усманов, М.Д. Муллоҷоева, Ш.И. Саидова// Известия Академии наук Республики Таджикистан, - Душанбе, - 2014, № 2(155) - С. 46 - 52.

[2-М]. Саидова, Ш.И. Сульфоксиды ацетилпроизводных 2,3-дигидробензо[β]тиофенов и 1-тиохроманов. / Ш.И. Саидова, У.Р. Усманов, Р. Усманов // Вестник Таджикского национального университета, серия естественных наук, - Душанбе, - 2019. № 2. - С. 236-339.

[3-М]. Саидова, Ш.И. Синтез 6-фторо-2-гидразин-7-метил-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а] пиридин-5-он / Ш.И. Саидова, С.С. Саидов, С.И. Раджабзода, Ҳ.Ч. Камилов // Вестник филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в городе Душанбе. - Душанбе – 2022, Том 1, № 4(27)- С. 55-60.

[4-М]. Саидова, Ш.И. Взаимодействие тиофен-2-карбомоилхлорида с 2-амино-4,6-динитрофенола и их биологическая активность/ Ш.И. Саидова, , Л.Г. Мухторов, Ю.Н. Власова, Е.В. Иванова, С.И. Раджабзода, Л.В. Переломов, М.Б. Никишина, И.В. Шахкельдян, Ю.М. Атрощенко // Вестник Таджикского национального университета Серия естественных наук, - Душанбе, 2023 № 1. - С. 263-275.

[5-М]. Саидова Ш.И., Раджабзода С.И., Исмоилзода С.С., Шарипов Ф.Н., Аловиддинзода Р.А. 1,5-дифенил-3,7-диметиленпергидрооксини дорои фаъолияти зиддибактерияйӣ. Ариза №2301782, ба ихтироъ нахустпатенти 1380ТJ. СБП (2023): C07D203/02; A61P 1/04, дар феҳристи давлатии ихтироъҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 5-майи с 2023 ба қайд гирифта шуд -Душанбе, 2023, - 4 с.

Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳо ворид шуданд:

- доктори илмҳои биология, профессори кафедраи химияи фармасевти ва заҳршиносии МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино Бобизода Ғуломқодир Муқаммал доир ба дастоварду комёбихои муаллифи рисола андешаҳояшро иброз намуда, камбудиҳояшро мусбӣ арзёбӣ намуда аз ҷумла чунин ибрози андеша намуданд:

1. Дар автореферат натиҷаҳои фаъолияти бедардкунӣ рӯипустии β-аминокетонҳои катори 1-тиохроманӣ ва 2,3-дигидробензо[β]тиофен бо дикаин ва гигант пурра оварда нашудааст.
2. Дар автореферат механизми реаксияи № 4 возех нишон дода нашудааст.

- аз доктори илмҳои химия, профессори кафедраи биоорганикӣ ва физколлоидии МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино Файзилов Икром Усмонович;
- аз номзади илми химия, ходими пешбари илмии озмоишгоҳи синтези органикӣ Институти химия ба номи В.И. Никитини АМИТ, дотсент Абдуллоев Тоҳир Ҳасанбоевич тақризро мусбӣ арзёбӣ намуда чунин ибрози андеша намуданд:
  1. Дар автореферат ғалатҳои имлой ва услубӣ ягон-ягон ба назар мерасанд. Масалан, дар саҳифаҳои 4,9,13.
  2. Муаллиф дар автореферати худ механизми реаксияи № 4 ҳосилшударо пурра наовардааст.
- аз номзади илмҳои химия, дотсент, декани факултети илмҳои табии филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе Акбарова Мунира Мухитдиновна бидуни эрод;
- аз номзади илмҳои химия, кафедраи ташхиси клиникии озмоишгоҳи Муассисай давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино” Махкамова Бихамида Ҳусайн бидуни эрод; Ҳамаи тақризҳо мусбӣ арзёбӣ шуданд;

Интиҳоби муқарризони расмӣ ва муассисай пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевосита дар соҳаи химияи органикӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок карда, дар ин самт мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмун ва муҳтавои онҳо ба диссертатсияи мазкур наздикий доранд. Муассисай пешбар яке аз бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, бо мутахассисони варзидаи худ дар самти таҳқиқу таҳлили масоили химияи органикӣ хеле маъруф гардидаанд.

**Шуруи диссертатсионӣ қайд мекунад,** ки аз тарафи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар асоси ичро кардани синтези  $\beta$ -аминокетонҳои 2,3-дигидробензо[ $\beta$ ]тиоfen ва қатори 1-тиохроманӣ бо аминометилиронии атсетил-2,3-дигидробензо [ $\beta$ ]тиоfen ва 1-тиохроманҳо ва як қатор сулфонҳо дар формалдегид ва муҳити этаноли мутлақ **коркард карда шуд**. Ба сифати агенти аминиронишаванда гидрохlorидҳои диэтиламин, пиперидин морфолин ва ситизин **пешниҳод шуд**. Таъсири мутақобилаи  $\alpha$ -броматсил 2,3-дигидробензо[ $\beta$ ]-тиоfenҳо ва 1-тиохроманҳо аз чумла  $\alpha$ -бром-5-атсетил-,  $\alpha$ -бром-2-метил-5-атсетил,  $\alpha$ -бром-5-пропионил -2,3-дигидробензо[ $\beta$ ]тиоfenҳо ва  $\alpha$ -бром-6-атсетил-,  $\alpha$ -бром-6-пропионил-1-тиохроманҳо бо пиперидин ва морфолин **ошкор карда шуд**.

Ҳамин тарик, дар кори диссертатсионӣ, коркарди методикаи синтези ҳосилаҳои гуногуни алкил-, атсилҳосилаҳо, S-бромҳосилаҳо ва  $\alpha$ -бромкетонҳо, карбинолҳо,  $\alpha$  ва  $\beta$ -аминокетонҳо ва сулфонҳои онҳо, моддаҳои дорои ҳосиятҳои амалан пурарзиш **чорӣ карда шуд**.

**Пешниҳод шудааст**, ки натиҷаҳои бадастомада дар раванди таълим дар кафедраи химияи органикӣ факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳангоми хондани курсҳои маҳсус, ичрои корҳои курсӣ, дипломӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ татбиқ гардида, донишҷӯён, аспирантон ва

унвончүйн натицахои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода метавонанд.

*Аҳаммияти назариявии таҳқиқ бо он асоснок карда шудааст, ки:* дар асоси таҳқиқотҳои ба даст оварда шуда натицаҳои аниқ ва саҳеҳи қиматҳои эксперименталӣ муайян карда шудааст; муқоисаи натицаҳо бо маълумотҳои адабиёт дошта, **асоснок карда шудааст**; саҳеҳии қонуниятҳои назариявии муқарраршуда ва хулосаҳои мухими кори диссертационӣ бо назаряҳои лозимии химияи органикӣ **асоснок карда шудааст**; пайвастаҳои синтез ва модификатсияшуда бо методҳои физикий-химиявӣ аз қабили хроматографияи баланд эфект, спектри массавӣ, резонанси магнитии ядроӣ, резонанси магнитии протонӣ, таҳлили элементӣ ва таносуби моддаҳои боҳамтаъсиркунанда илман исбот ва омӯҳта шудааст.

*Аҳаммияти натицаҳои ба дастовардаи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия* чунин тасдиқ карда мешавад, ки: усулҳои синтези β-аминокетонҳои 2,3-дигидробензо[β]тиофиенҳо(1-тиаинданҳо), 1-тиохроманҳо синтезшуда ва сулфонҳои онҳо дорои заҳрнокии паст ва хосияти бедардкунни мавқей зоҳир мекунанд, **муайян карда шуданд**; натицаҳои ба даст омада оид ба робитаи соҳти химиявӣ ва фаъолияти фармакологӣ барои синтези мақсадноки моддҳои фаъолтар ва заҳрнокиашон пастар истифода бурдан мумкин аст; пайвастаҳои сулфурорганикӣ бисикилии таркиби нефт, синтезшуда ва ҳосилаҳои он хосияти фаъоли зидди зангзаний доранд; дар натиҷаи таҳқиқот барои такмил додани равандҳои технологий истеҳсоли нефт реактивҳои (маводҳо)-и нави самараноктар кор карда баромада шуданд, ки ашёи хоми онҳо нефтҳои баландсулфури ҷануби Тоҷикистон мебошад;

**Баррасии эътимоднокии натицаҳои таҳқиқ нишон доданд**, ки маълумотҳои бадастомада бо усулҳои замонавии физикий-химиявии таҳқиқот, коркарди омории натицаҳо таъмин ва **асоснок карда шуд**. Барои **муайян намудани сифатан** ва миқдоран таркиби массаи реаксионӣ аз усулҳои зерини таҳлил **истифода карда шудаст**: хроматографияи газимоеъ (дар таҷҳизоти «Кристалл 2000»), спектроскопияи массавӣ (дар таҷҳизоти «Хроматэк-Кристалл 5000М» бо информатсияи NIST 2012), РМЯ-спектрометрия (дар таҷҳизоти «Bruker AM-500» бо басомадии кории 500 ва 125 МГс).

*Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ:* муаллифи кори диссертационӣ мақсад, вазифаҳои таҳқиқот, усулҳо, роҳҳои ҳалли он ва коркарди методикаи синтези моддаҳоро муқаррар кардааст. Ҳамаи он маълумоти таҷрибавии ба рисола дохилшуда, таҳлил ва ҷамъбасти маълумоти илмӣ оид ба синтези ҳосилаҳои нави 2,3-дигидробензо[β]тиофиен ва 1-тиохроманҳоро аз ҷониби довталаб шаҳсан ё бо иштироки мустақими ӯ ба даст оварда шудаанд. Таҳияи хулосаҳо ва муқаррароти асосии диссертсияро ба анҷом расонидааст.

Дар маҷлиси 19.06.2025, протоколи №15 шуруи диссертационӣ қарори сазовор донистани Сайдова Шаҳноза Икромидиновна бо дараҷаи илмии номзадӣ илмҳои химия.

Хангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шуори диссертатсионӣ, 13\_ нафар иштирок доштанд, аз ҷумла докторони илм(аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда) 5 нафар.

Овоз доданд: тарафдор 13 нафар, муқобил нест, бюллетенҳои беэътибор нест.

Раиси шуори диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои химия, профессор

Котиби илмии  
шуори диссертатсионӣ,  
номзади илмҳои химия

Рахимова М.

Бекназарова Н.С.



19.06.2025